

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 15.07.2019 №124

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1504/1-668	Раёсати моддию техникӣ, хӯрокворӣ ва таъминоти нақлиёти КҲФ ва МГ назди ҲҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯӣ	39	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1505/1-669	МД “Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шифобахш”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1506/1-670	МД “Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон Шифобахш”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои мулоим	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1507/2-482	Маркази тиббии шаҳрии № 1 ба номи Ахмедов Карим н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1508/2-483	МТМУ №8 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои техникӣ, мизу курсии талабагӣ	Номгӯй	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1509/2-484	МД “Коллеҷи фарҳангии ҷумҳуриявӣ ба номи П.Буйдоқов”	227-65-78	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагӣ ва молҳои нарм	Номгӯй	58	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1510/9-251	МД “Маркази миллии тиббии ҶТ Шифобахш”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Гипохлорид калтсий 40%	Кг	5000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

